

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Кафедраи физикаи умумӣ



**БАРНОМАИ ВАСЕИ КОРӢ (СИЛЛАБУС)
АЗ ФАННИ ЭЛЕКТР ВА МАГНЕТИЗМ
БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ ДУЮМИ ИХТИСОСИ
33030300-РАДИОЭКОЛОГИЯИ ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА**

Фани таълимӣ: электр ва магнетизм

Ихтисос: 1-33030300-радиоэкология

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 6 кредит (144 соат)

2 кредит лексия, 2 кредит амалӣ (КМРО), 2 КМД

Курс-2

Семестри сеюм

Душанбе – 2023

СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи физикаи умумӣ Муҳамадҷонова М.Б. аз фанни электр ва магнетизм барои донишҷӯёни курси 2-юми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси радиоэкология – 1-33030300 мураттаб шудааст.

Ном ва наасаби омӯзгор	Курс	2	Ҷадвали дарсҳо
н.и.ф.м. Муҳамадҷонова М.Б.	семестр	3	
	Шумораи кредитҳо	6	
Суроғаи омӯзгор: Кафедраи физикаи умумӣ, утоқи 513, бинои таълимии №16, Тел: 988041164	Лексия	48 с	
	КМРО	48 с	
	КМД	48 с	
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати ҷамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар асоси барномаи намунавии таълимии курсҳои физикаи умумӣ, ки Шӯрои методии ДМТ аз 27 декабря соли 2022 суратчаласаи №4/6 тасдиқ кардааст, мувофиқ мебошад ва аз рӯи Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Барномаи таҳсилотӣ) самти 3301-«Илмҳои экологӣ» ихтисоси 1-33010300-«Радиоэкология», ки аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 сентябри соли 2022 тасдиқ шудааст, барои до-нишҷӯёни ихтисоси радиоэкология тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикаи умумӣ аз 30 августи соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва тасдиқ гардидааст.

Мудири кафедра  д.и.ф.-м., Ақдодов Д.М.

Дар асоси қарори шӯрои илмию методии факултети физика аз 15 сентябри соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмӣ-методии
факултет, н.и.ф.-м.



Истамов Ф.



ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДЫ

II. ШАРХИ МАВҚЕИ ФАН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Фанни таълимии электр ва магнетизм дар нақшаҳои таълимии ихтиоси радиоэкология факултети физика мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишчӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи асосиро ишғол намудааст. Дар ин қисми физика донишчӯёнро бо ҳодисаҳои электрию магитӣ шинос меқунанд.

III. МАҚСАДИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН

Мақсад аз омӯзиши фанни «Физикаи умумӣ» назарияи физикиро чун ҷамъбасти мушоҳида, таҷриба ва озмоишҳо нишон додан аст. Назарияи физикӣ робитай байн ҳодисаҳои физикӣ ва бузургиҳои физикиро аз назари математикӣ ифода меқунад. Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишчӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ҷенкунӣ ва озмоиш шинос кунад. Электр ва магнетизм қисми сеюми физикаи умумӣ мебошад. Дар ин қисм донишчӯён бояд: 1. бо қонунҳои электр ва магнетизм ва ифодаҳои математикии онҳо пурра шинос намояд; 2. аз дониши назариявӣ ҳуд истифода бурда тарзи ҳалли масъалаҳои амалиро ёд дихад; 3. бо соҳтору амали асбобҳои физикӣ ва тавассути онҳо андозагирии бузургиҳои физикавӣ, роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш бояд шинос намояд.

IV. ВАЗИФАҲОИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН

Дар қисми электр ва магнетизм устод бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишчӯёнро:

- бо қонунҳои электр ва магнетизм ва ифодаҳои математикии онҳо пурра шинос намояд;
- аз дониши назариявӣ ҳуд истифода бурда тарзи ҳалли масъалаҳои амалиро ёд дихад;
- бо соҳтору амали асбобҳои физикӣ ва тавассути онҳо андозагирии бузургиҳои физикавӣ, роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш бояд шинос намояд.

V. НАТИҶАҲОИ НИҲОИ ОМӮЗОНИДАНИ ФАН

Дар баробари аз ҳуд намудани фанни таълимӯ донишчӯ бояд:

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои электр ва магнетизмро аз ҳуд карда бошад;
- қонунҳо, қойидаҳо ва таҷрибаҳои қисмҳои электростатика, ҷараёни доимӣ ва тағйирёбанд, майдонҳои магнитӣ дар ваккум ва муҳитҳоро донад;

-ба хусусиятҳо ва қонунҳои электромагнитӣ сарфаҳм равад,
-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал кунад;
-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб ва таҳлил намояд;
-соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз ҳуд намояд;
-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад.

Дар асоси аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мафҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои электр ва магнетизмро шарҳ дода тавонад;

-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;

-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб намуда, таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;

- моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро сохта тавонад;

-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.

Пререквизитҳо (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳои аз ҷониби донишҷӯ азхудкардашуда): фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълими таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: химия, физика, математика, асосҳои информатика, таҳлили математикий.

Постреквизитҳо: (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳое, ки до-нишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкуни фанни физикаи умумӣ ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд): фанҳои таҳассусӣ, электродинамика ва механикаи квантӣ.

Ш. Талаботи меъёри нисбат ба дараҷаи азбаркуни фан.

Донад

- мазмуни мафҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои электр ва магнетизмро аз худ карда бошад;

-қонунҳо, қойидаҳо ва таҷрибаҳои қисмҳои электростатика, ҷараёни доимӣ, ҷараёни тағиیرёбанд, майдонҳои магнитӣ дар ваккум ва муҳитҳоро донад;

-ба хусусиятҳо ва қонунҳои электромагнитӣ сарфаҳм равад;

-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал қунад;

-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб ва таҳлил намояд;

-соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз худ намояд;

-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад;

-принсипҳои кор ва соҳтори таҳқизотҳои таҷрибавии ҳозиразамони омӯзиши ҳодисаҳоро аз худ қунад;

-мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад.

Тавонад

- мазмуни мафҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои электр ва магнетизмро шарҳ дода тавонад;

-қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;

-аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб намуда, таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;

- моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро сохта тавонад;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад;
- шарҳ ва баҳо дода тавонистани мағҳумҳои фан ба таври миқдорӣ;
- дарк намудани масоили техникии мубрами муосир ва роҳҳои ҳалли онҳо.

Малака ҳосил намояд

- дониши гирифтаашро барои ҳалли масъалаҳои физикӣ истифода мебарад;
- аз рӯи график, формула, схемаи электрӣ характеристикаҳои ҷараёни электрро муайян намояд;
- занҷирҳои электрикии ҷараёни доимӣ ва тағйирёбандаро тасвир карда тавонистан ва онҳоро фаҳмондан;
- дониш ва малакаҳои ҳосилшударо дар фаъолияти амалӣ ва ҳаёти ҳаррӯза истифода барад;
- таъмини бехатарии ҳаёт ҳангоми истифодабарии асбобҳои электрикии майшӣ, воситаҳои радио ва алоқа;
- баҳо додан ба таъсири ҷараёни электр, майдонҳои электромагнитӣ ба бадани инсон ва дигар организмҳо;
- малакаи эҷодкорона таҳия ва ҳалли масъалаҳои илмию амалии касбӣ;

Шаклҳо – лексия, дарсхои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронтс, кори мустақилонаи ҷорӣ, ичро намудани ҳалли супоришиҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзӯъ, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

Усулҳо – ҳалли супоришиҳо, омодасозии маърӯзаҳо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозиҳои корӣ, қабули имтиҳон, тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсхои амалӣ истифодабарии маҷмӯи дар иҳтиёрдоштаи техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтай электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дискҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсхои амалӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Электр ва магнетизм»

Миқдори умумии кредитҳо 6 (144 соат)

Машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – 2 (48 соат)

Машғулиятҳои аудитории амалӣ – 2 (48 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 2 (48 соат)

2.2. НАҚШАИ УМУМИИ ТАҚВИМИИ МАВЗҮХОИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

Мундариҷаи фан

№	Ҳафта	Номгӯи мавзӯҳо ва фас-лҳо	Дарсх ои ауди- торӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			
МАСЪАЛАҲОИ ФИТОПАТОЛОГӢ							
1.	I	Мавзӯи 1. Ҳамтаъсироти электромагнитӣ. Қонуни Кулон.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.9-18) Адабиёт: 2(саҳ.202-207)
2.	II	Мавзӯи 2. Майдони электрикӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.18-26) Адабиёт: 2(саҳ.207-211)
3.	III	Мавзуи 3. Теоремаи Гаусс ва татбиқи он.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.28-33) Адабиёт: 2(саҳ.211-213)
4.	IV	Мавзуи 4. Кори кӯчонидани заряд. Потенсиал. Фарқи потенсиалҳо.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.33-41) Адабиёт: 2(саҳ.213-217)
5.	V	Мавзуи 5. Ноқилҳо ва диэлектрикҳо дар майдони электрикӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.41-50) Адабиёт: 2(саҳ.217-222)
6.	VI	Мавзуи 6. Ғунҷоиши электрикӣ.	3	3	3	9	Адабиёт-1(саҳ.52-65) Адабиёт: 2(саҳ.222-229)
7.	VII	Мавзуи 7. Қонунҳои ҷараёни электрии доимӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.68-89) Адабиёт: 2(саҳ.229-241)
8.	VIII	Мавзуи 8. Ноқилияти металӣ, нимноқилҳо, моеъҳо ва газҳо.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.90-113) Адабиёт: 2(саҳ.244-253)
9.	IX	Мавзуи 9. Майдони магнитӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.119-140) Адабиёт: 2(саҳ.253-265)
10.	X	Мавзуи 10. Кори кӯчондани ноқил дар майдони магнитӣ.	3	3	3	9	Адабиёт-1(саҳ.149-155) Адабиёт: 2(саҳ.268-270)
11.	XI	Мавзуи 11. Ҳодисаи индуксияи элктромагнитӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.159-173) Адабиёт: 2(саҳ.270-277)
12.	XII	Мавзуи 12. Ҷараёни тағийирёбандӣ	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.174-190) Адабиёт: 2(саҳ.277-294)
13.	XIII	Мавзуи 13. Ҳосияти магнитии моддаҳо.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.191-200)

14	XIV	Мавзуи 14. Муодилаҳои Максвелл.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.200-206) Адабиёт: 2(саҳ.297-300)
15	XV	Мавзуи 15. Лапишҳои электромагнитӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ.210-220) Адабиёт: 2(саҳ.300-308)
16	XVI	Мавзуи 16. Мавҷҳои электромагнитӣ.	3	3	3	9	Адабиёт: 1(саҳ 321-334) Адабиёт: 2(саҳ 308-313)
Ҷамъ:			48	48	48	144	

2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУХО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

Мавзӯи 1. Ҳамтаъсироти электромагнитӣ. Қонуни Кулон. Электришавӣ. Қонуни баҳои заряд. Қонуни Кулон.

Мавзӯи 2. Майдони электрикӣ. Шадидияти майдони электрӣ. Принципи суперпозитсияи майдонҳо. Майдони диполи электрӣ. Ҳатҳои шадидият. Сели вектори шадидияти майдони электрӣ.

Мавзуи 3. Теоремаи Гаусс ва татбиқи он. Теоремаи Гаусс ва татбиқҳои амалии он. Шадидияти майдони ҳамвории беохир мунтазам, ду ҳамвории беохирни параллелии мунтазами гуногунчинс заряднок, ноқили шаклаш силиндрӣ, сферава ва кураи мунтазам заряднок.

Мавзуи 4. Кори қӯҷонидани заряд. Потенсиал. Фарқи потенсиалҳо. Кори қӯҷондани заряд дар майдони электростатикӣ. Потенсиал. Фарқи потенсиалҳо. Таносуби байни потенсиал ва шадидият. Ҳисоб кардани фарқи потенсиалҳо ба воситаи шадидият.

Мавзуи 5. Ноқилҳо ва диэлектрикҳо дар майдони электрикӣ. Ноқилҳо дар майдони электрӣ. Диэлектрикҳо дар майдони электрӣ. Сегнетоэлектрикҳо. Эффекти пийезоэлектрӣ

Мавзуи 6. Ғунҷоиши электрикӣ. Ғунҷоиши электрӣ. Конденсаторҳо. Пайвасти конденсаторҳо. Энергияи майдони электростатикӣ

Мавзуи 7. Қонунҳои ҷараёни электрии доимӣ. Ҷараёни электрӣ. Қувваи ҷараён. Зичи ҷараён. Манбаъҳои ҷараён. Қувваи электроҳаракатдиҳандай. Манбайи ҷараён. Шиддат. Қонунҳои Ом. Кор ва иқтидори ҷараён. Қонуни Ҷоулу Ленс. Қоидаҳои Кирхгоф. Намуди дифференсиалии қонунҳои Ом ва Ҷоулу Ленс.

Мавзуи 8. Ноқилияти металӣ, нимноқилҳо, моеъҳо ва газҳо. Назарияи классикии электронӣ. Қонуни Ом ва қонуни Ҷоулу Ленс. Қонуни Видеману Франс. Ҷараёни электрӣ дар моеъҳо. Ҷараёни электрӣ дар газҳо. Ҷараёни электрӣ дар нимноқилҳо. Ҳатарҳои ҷараёни электрӣ.

Мавзуи 9. Майдони магнитӣ. Ҳодисаҳои магнитӣ. Қувваи амперӣ. Таъсироти майдони магнитӣ ба контури ҷараёндор. Қонуни Био-Савар-Лаплас ва татбиқи он. Ҳамтаъсироти ҷараёнҳои параллелӣ. Қувваи лоренсӣ. Ҳаракати зарраҳои заряднок дар майдони якчинсай магнитӣ.

Мавзуи 10. Кори қӯҷондани ноқил дар майдони магнитӣ. Теоремаи оид ба сиркулятсияи вектори индуксияи магнитӣ. Сели магнитӣ. Теоремаи

Гаусс барои вектори индуксия. Кори кӯчондани ноқил ва контури чараёндор дар майдони магнитӣ.

Мавзуи 11. Ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ. Таҷрибаҳои Фарадей. Индуксияи электромагнитӣ. Ҳодисаи худиндуksия. Индуктивият. Энергияи майдони магнитӣ. Индуксияи тарафайн.

Мавзуи 12. Ҷараёни тағйирёбандо. Занҷирҳои чараёни тағйирёбандо. Қонуни Ом барои ҷараёни тағйирёбандо. Иқтидоре, ки дар занҷира ҷараёни тағйирёбандо вусъат дода мешавад. Ҷараёни сефаза. Трансформаторҳо.

Мавзуи 13. Ҳосияти магнитии моддаҳо. Диамагнетикҳо. Парамагнетикҳо. Ферромагнетикҳо.

Мавзуи 14. Муодилаҳои Максвелл. Муодилаҳои Максвелл. Ҷамъбости пурраи муодилаҳои Максвелл. Майдони электромагнитӣ.

Мавзуи 15. Лаппишҳои электромагнитӣ. Лаппишҳои озоди бардавоми электромагнитӣ. Лаппишҳои озоди хомӯшишаванда. Лаппишҳои маҷбурии электромагнитӣ. Резонанси электрӣ.

Мавзуи 16. Мавҷҳои электромагнитӣ. Генератори лаппишҳои баландбасомади бардавом. Паҳншавии майдони электромагнитӣ. Ҳосил кардани мавҷҳои электромагнитӣ. Таҷрибаҳои Ҳертс. Энергияи мавҷҳои электромагнитӣ. Вектори Умову Пойтинг. Шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ.

2.3. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖӮ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълими фан аз рӯи мавзуъҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

МУНДАРИЧАИ КМРО

Машгулияти амалий яке аз шаклҳои фаъолияти таълими донишҷӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълими алоҳида ва тайёрии пурраи донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалий донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълими азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзуъ №	хафта	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)
Мавзуи 1. Ҳамтаъсироти электромагнитӣ. Қонуни Кулон.	I	Электришавӣ. Қонуни бақои заряд. Қонуни Кулон. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 4-7). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 2. Майдони электрикӣ.	II	Шадидияти майдони электрӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 7-9). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 3. Теоремаи Гаусс ва татбиқи он.	III	Принсипи суперпозитсияи майдонҳо.. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 1(саҳ 7-9). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 4. Кори кӯчонидани заряд. Потенсиал. Фарки потенсиалҳо.	IV	Ҳисоби кори кӯчондани заряд дар майдони якчинса ва ғайриякчинсаи электростатикӣ. Ҳисоб кардани фарқи потенсиалҳо ба воситаи шадидият. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 9-10). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 5. Ноқилҳо ва диэлектрикҳо дар майдони электрикӣ.	V	Исбот намудани ҳодисаи қубнокшавии диэлектрикҳо. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 1(саҳ 43-50). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 6. Ғунҷоиши электрикӣ.	VI	Моҳияти ғунҷоиши электрӣ ва маъни физикии он. Пайвасти конденсаторҳо. Энергияи майдони электростатикӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 9-12). Адабиёт: 8(саҳ 105-118).
Мавзуи 7. Қонунҳои ҷараёни электрии доимӣ.	VII	Татбиқи қонунҳои ҷараёни электрии доимӣ ва қойидаҳои Кирхгоф барои занҷирҳои электрӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 4(саҳ 13-20). Адабиёт: 8(саҳ 121-136).
Мавзуи 8. Ноқилияти металӣ, нимноқилҳо, моёъҳо ва газҳо.	VIII	Фаҳмондани механизми гузаронидани ҷараёни электрӣ дар ноқилияти металӣ, нимноқилҳо, моёъҳо ва газҳо. Қонунҳои Фарадей оиди электролиз. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 13-20). Адабиёт: 8(саҳ 121-136).
Мавзуи 9. Майдони магнитӣ.	IX	Татбиқи қонуни Био-Савар-Лаплас барои ҷараёнҳои даврӣ, росхата ва ғайра. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 21-24). Адабиёт: 8(саҳ 140-156).
Мавзуи 10. Кори	X	Сели магнитӣ. Теоремаи Гаусс барои

күчондани ноқил дар майдони магнитӣ.		вектори индуксия. Кори күчондани ноқил ва контури ҷараванӣ дар майдони магнитӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 83-86). Адабиёт: 8(саҳ 140-156).
Мавзуи 11. Ҳодисаи индуксияи элкстромагнитӣ.	XI	Тарзи маънидодкуни индуксияи элкстромагнитӣ ва ҳодисаи худиндуksия. Энергияи майдони магнитӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 8(саҳ 140-156).
Мавзуи 12. Ҷараёни тағийирёбандӣ.	XII	Қонуни Ом барои ҷараёни тағийирёбандӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 27-29). Адабиёт: 8(саҳ 140-156).
Мавзуи 13. Ҳосияти магнитии моддаҳо.	XII I	Асосҳои физикии пайдоиши ҳосияти магнитии моддаҳо. Нуктаи Кюри. Адабиёт: 1(саҳ 91-200).
Мавзуи 14. Муодилаҳои Максвелл.	XIV	Маънои физикии муодилаҳои Максвелл. Ҷамъбасти пурраи ин муодилаҳо дар намуди дифференсиалий ва интегралӣ. Ҳосил намудани майдони элкстромагнитӣ. Адабиёт: 1(саҳ 200-206).
Мавзуи 15. Лаппишҳои элкстромагнитӣ.	XV	Лаппишҳои озоди бардавоми элкстромагнитӣ. Лаппишҳои озоди ҳомӯшшавандӣ. Лаппишҳои маҷбурии элкстромагнитӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 30-37). Адабиёт: 8(саҳ 171-175).
Мавзуи 16. Мавҷҳои элкстромагнитӣ.	XVI	Паҳншавии майдони элкстромагнитӣ. Ҳосил кардани мавҷҳои элкстромагнитӣ. Энергияи мавҷҳои элкстромагнитӣ. Шкалаи мавҷҳои элкстромагнитӣ. Ҳалли масъалаҳо. Адабиёт: 3(саҳ 30-37). Адабиёт: 8(саҳ 171-175).
Ҷамъ		16

2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯу (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯу (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз ҳуд намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ӯ бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯу ҳатмӣ ва назоратшавандӣ мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯу омода гардидан донишҷӯро ба машғулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯу дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби

онҳо асос мегардад. Ҷамъбаси натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи ҷамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои ичро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Электр ва магнетизм” ва нақшай таълимии ихтисиси мазкур ҷунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзухои дарсӣ	Супориш	Муҳлати супоридан	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо
Мавзӯи Ҳамтаъсироти электромагнитӣ. Конуни Кулон.	1. Вазифаи хонагӣ – Маълумотҳо оиди ҳамтаъсироти зарядҳои электрӣ.	Хафтани 1	Супоридани маърузаи хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Майдони электрикӣ.	Вазифаи хонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба майдони электрӣ, манбаи пайдоиши он ва бузургии тағсифдиҳандай он. Таҳлил намудани натиҷаи таҷрибаҳо.	Хафтани 2	Супоридан дар шакли хаттӣ ва графикҳо.
Мавзуи 3. Теоремаи Гаусс ва татбиқи он.	Вазифаи хонагӣ- дарки зарурати омӯзиши теоремаи Гаусс.	Хафтани 3	Супоридан дар шакли хаттӣ ва расм.
Мавзуи 4. Кори кӯҷонидани заряд. Потенсиал. Фарқи потенсиалҳо.	Вазифаи хонагӣ - таҳлили хосияти энергетикии майдони электрӣ. Таҳлили натиҷаи таҷрибаҳо оиди ин масъала.	Хафтани 4	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 5. Ноқилҳо ва диэлектрикҳо дар майдони электрикӣ.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили амиқи хосияти электрии ноқилҳо ва диэлектрикҳо ва рафтори онҳо ҳангоми мавҷуд будани майдони электрӣ.	Хафтани 5	Супоридан дар шакли хаттӣ.

Мавзуи 6. Фунчоиши электрикӣ.	Вазифаи хонагӣ- дарки фунчоиши ноқили танҳо, фунчоиши конденсатор ва энергияи майдони электрӣ. Дарки амиқи конденсатор дар техника.	Хафтани 6	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 7. Қонунҳои ҷараёни электрии доимӣ.	Вазифаи хонагӣ- тасавуроти амиқ оид ба қонунҳои Ом, қонуни Ҷоул-Ленс, қойдаҳои Кирхгоф.	Хафтани 7	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 8. Ноқилияти металӣ, нимноқилҳо, моеъҳо ва газҳо.	Вазифаи хонагӣ- соҳтори молекулавии металҳо, нимноқилҳо моеъҳо ва газҳо. Фаҳмонидани омилони барандаи ҷараён дар онҳо. Асбобҳои нимноқилий ва истифодаи онҳо.	Хафтани 8	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 9. Майдони магнитӣ.	Вазифаи хонагӣ – таҳлил мавҷудияти майдони магнитӣ. Татбиқи қонуни Био-Савар-Лаплас, кувваи Ампер, кувваи Лоренс барои масъалаҳои мушахас.	Хафтани 9	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 10. Кори қӯҷондани ноқил дар майдони магнитӣ.	Вазифаи хонагӣ- дарки теоремаи Гаусс барои вектори майдони магнитӣ ва дарки кори қӯҷондани ноқил дар майдони магнитӣ.	Хафтани 10	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 11. Ҳодисаи индуксияи элктромагнитӣ.	Вазифаи хонагӣ- омӯзишӣ таҷрибаҳои Фарадей ва ҳодисаи худиндуksия.	Хафтани 11	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 12. Ҷараёни тағийирёбандӣ.	Вазифаи хонагӣ- дарки факи ҷараёни доимӣ ва тағийирёбандӣ. Дарки амалии кори генератори НОБ.	Хафтани 12	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 13. Ҳосияти магнитии моддаҳо.	Вазифаи хонагӣ- таҳлил назарияҳо оиди диа-, пара- ва феромагнетикҳо.	Хафтани 13	Супоридан дар шакли хаттӣ

Мавзуи 14. Муодилаҳои Максвелл.	Вазифаи хонагӣ- таҳлилӣ мадони гирдбодӣ ва ҷараёни кӯчиш. Ҷамбасти пурай муодилаҳои Максвелл.	Ҳафтани 14	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 15. Лапишҳои электромагнитӣ.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили соҳти ва принсиби кории контори лаппиш. Генератори лапишҳои баландбасомади бардавом.	Ҳафтани 15	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 16. Мавҷҳои электромагнитӣ.	Вазифаи хонагӣ- ҳосил намудани мавҷҳои электромагнитӣ ва шқалай онҳо.	Ҳафтани 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, икрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охри семестр имтиҳони ҷамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охри нимсола баҳои ҷамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандаи натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ ҳол).

Аз ҷумла: 4 ҳол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 ҳол – барои корҳои икрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 ҳол – барои икрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар атtestатsияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Атtestатsияи ҷамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар атtestатsияи ҷамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълими равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 ҳол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули атtestатsияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар атtestатsияи ҷамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти ҷамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ХАФТАХО ВА МИКДОРИ ХАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛХО																ИЧ	Σ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		64
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалий ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		96
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		40
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5		200
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																	100	300

Баҳои ҷамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодаи ҳуруфӣ ва аддии баҳои донишҷӯ

Ифодаи ҳуруфии баҳо	Ифодаи аддии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Қаноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Файриқаноатбахш
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_X</i>	0	$45 \leq F_X < 50$	Файриқаноатбахш
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ: F_X - баҳои ғайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуқи дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатми мебошад. Ба дарсҳо омадан ҳуд аз ҳуд зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт иҷро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатми буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан

тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зеро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, ҳолҳои дар давоми баргузор гардидан машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ӯро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкуни фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи хаттии хонагӣ иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмишт. Меъёрҳои баҳогузории кори хаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривақт супоридан.

Назорати марҳилавӣ ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои хонагӣ ва маводҳо барои хондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбастӣ (финали) дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

1. Ҳ. Саъдуллозода ва Д. Ақдодов. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
2. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
3. Маҷмӯйи супоришҳои тестӣ аз «Электр ва магнетизм»/Мураттибон Ҳ. Саъдуллозода ва Д. Ақдодов -Душанбе: Сино, 2009.-40 с.

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда

4. Трофимова Т. И. Курс физики – Москва, «Академия», 2007 г.
5. М. Ҷамолов, С.Н. Каримов, Ф. Раҳимов Курси физикаи умумӣ. Ҳодисаҳои электромагнитӣ. Душанбе «ДДМТ» - с. 2003.
6. М. Сайдуллоева Электродинамика – Душанбе, «Маориф» с. 2000.
7. Ҳ.Маҷидов. Асосҳои электродинамика. Оптика ва физикаи атомӣ. «Эрграф», Душанбе, с.2007, 425 саҳ.
8. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики – М.: «Наука». 1985 г.
9. А.П. Рымкевич Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика. Душанбе, с. 1989.
- 10.Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов. «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.